



ВАЗОРАТИ РУШДИ ИҚТИСОД ВА САВДОИ
ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
Маркази миллии патенту иттилоот

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, 734042, кучаи Айни 14а, тел.: (+992 37)221-47-60; факс: (+992 37)222-21-38; E-mail: tajpatent.info@gmail.com; www.tajpatent.tj

05.11.19 № 1596/01.4 з/и

МАЪЛУМОТНОМАИ ҲИСОБОТӢ № 4222
дар бораи гузаронидани ҷустуҷӯи мавзӯи ба навигарихон
КИТТК

Ташкилоти арзномадех: МДТ «Донишгоҳи давлатии Хучанд ба номи ак. Б. Фафуров»

Аризадиҳанда: Тошхоҷаева Сурайё Акрамҷонова

Номгӯи мавзӯ: Методҳои тақмили мазмуни таълими фанни технология дар асоси корбасти гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ (Методика совершенствования содержания обучения предмета технологии на основе использования таҷикской национальной декоративной вышивки)


Иҷроқунанда: Миралиев К.Х., Шодиқулов И.Б., Азимова М.А., Қаҳоров И.Х., Елчибекова Ф.М.

Ҷустуҷӯи мавзӯи (давлат)	Номгӯи сарчашмаҳо	Давраҳои ҷустуҷӯ	Монандихон шабех	Намунаҳои ошкоршуда
1	2	3	4	5
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Манбаи маълумоти «КИТТК»	1992-2019	Монандӣ надорад	надорад
Ҷумҳурии Тоҷикистон	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	2005-2019	Монандӣ 2 адад	надорад
Федератсияи Россия	Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1984-2019	Монандӣ 13 адад	надорад
	«ЕГИСУ НИОКР»	2010-2019	Монандӣ 1 адад	надорад
Ҷумҳурии Белоруссия	Фонди «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1985-2019	Монандӣ надорад	надорад
Ҷумҳурии Қирғизистон	Фонди «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	2005-2019	Монандӣ надорад	надорад
Ҷумҳурии Қазоқистон	Фонди «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»	1985-2019	Монандӣ надорад	надорад

Тавсифи мухтасари натиҷаи ҷустуҷӯи мавзӯи КИТТК

Натиҷаи ҷустуҷӯ оид ба мавзӯи: Методҳои тақмили мазмуни таълими фанни технология дар асоси корбасти гулдӯзии ороишӣ-миллии тоҷикӣ (Методика совершенствования содержания обучения предмета технологии на основе использования таҷикской национальной декоративной вышивки) аз рӯи манбаҳои маълумоти «Қорҳои илмӣ-таҷикотӣ ва таҷрибавию конструктории Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлатҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил инчунин фондҳои дар Муассисаи мавҷудбуда дар замима оварда шудааст. Замима: дар ҳаҷми 2 сах.

Директор



М. Исмоилзода

Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»-и Ҷумҳурии Тоҷикистон

1. Мавзӯ: Дидактические условия формирования готовности будущего преподавателя технологии к обучению студентам народное искусство в условиях кредитной системы обучения. Шартҳои дидактикии ташаккули омодагии омӯзгорони оянда дар таълими ҳунароҳои мардумӣ ба донишҷӯён дар заминаи системаи таълими кредитӣ

Ному насаби унвонҷӯ: Джафаров Амиршо Сайобидович
Душанбе, 2019

2. Мавзӯ: Подготовка будущего учителя технологии к использованию традиционных таджикских женских ремесел в профессиональной деятельности (на материалах традиционных женских рукоделий Хатлонской области). Таъриии муаллими ояндаи технология ба рои истифодабарии ҳунароҳои занонаи тоҷикӣ-анъанавӣ дар фаъолияти касбӣ, (дар асоси маводҳои ҳунароҳои занонаи дастӣ анъанавии вилояти Хатлон).

Ному насаби унвонҷӯ: Мирзоева Бунафша Исмоиловна
Кулоб, 2016

Манбаи маълумоти «Рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ»-и Федератсияи Россия

3. Мавзӯ: Использование национально-художественных традиций на уроках по изобразительному искусству: На материале общеобразовательных школ Северного Таджикистана

Муалифи кори илмӣ: Кадырова, Мунаввара Вахидовна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Москва, 2004

Рамзи ихтисос: 13.00.02

4. Мавзӯ: Формирование творческих способностей студентов художественно-графического факультета в кружках художественной вышивки

Муалифи кори илмӣ: Дадобоева, Мухрам Наимджановна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Хучанд, 2004

Рамзи ихтисос: 13.00.02

5. Мавзӯ: Развитие чувства ритма у студентов художественно-графических факультетов средствами декоративной вышивки

Муалифи кори илмӣ: Хатламаджиева, Наталья Владимировна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Москва, 2009

Рамзи ихтисос: 13.00.02

6. Мавзӯ: Развитие художественно-творческого мышления студентов художественно-графического факультета на занятиях декоративно-прикладным искусством: на примере вышивки национального головного платка карачаевцев и балкарцев

Муалифи кори илмӣ: Урусова, Музалифа Юсуфовна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Карачаевск, 2010

Рамзи ихтисос: 13.00.02

7. Мавзӯ: Формирование творческой деятельности будущих учителей технологии в процессе художественной обработки материалов: На примере вышивки

Муалифи кори илмӣ: Барышникова, Надежда Александровна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Москва, 2004

Рамзи ихтисос: 13.00.08

8. Мавзӯ: Формирование проектной культуры студентов высшей профессиональной школы в области художественной вышивки

Муалифи кори илмӣ: Камнева, Светлана Юрьевна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Санкт-Петербург, 2013

Рамзи ихтисос: 13.00.08

Мавзӯ: Формирование готовности студентов вуза к профессиональной инновационной деятельности в области художественной вышивки

Муалифи кори илмӣ: Сайфулина, Елена Витальевна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Санкт-Петербург, 2014

Рамзи ихтисос: 13.00.08

10. Мавзӯ: Влияние социально-культурных факторов на сохранение и развитие народного декоративно-прикладного творчества Таджикистана

Муалифи кори илмӣ: Кодиров, Фазлиддин Садриддинович н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Москва, 2004

Рамзи ихтисос: 13.00.05

11. Мавзӯ: Кружок вышивания как средство подготовки девушек к профессионально-трудовой деятельности: на материале популяризации таджикского искусства вышивания в общеобразовательных школах Республики Таджикистан

Муалифи кори илмӣ: Джалилова, Хафиза Ахмаджоновна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Душанбе, 2007

Рамзи ихтисос: 13.00.01

12. Мавзӯ: Развитие творческих и специальных способностей обучающихся системы дополнительного образования в предметной области "Технология"

Муалифи кори илмӣ: Ершова, Елена Станиславовна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Москва, 2011

Рамзи ихтисос: 13.00.08

13. Мавзӯ: Формирование художественно-творческих потребностей студентов художественно-графических факультетов педвузов в процессе занятий декоративным искусством: На примере вышивки

Муалифи кори илмӣ: Пучкова, Наталья Николаевна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Москва, 2001

Рамзи ихтисос: 13.00.02

14. Мавзӯ: Формирование готовности будущего учителя технологии к обучению учащихся народным ремеслам и декоративно-прикладному творчеству : на примере вузов Республики Таджикистан

Муалифи кори илмӣ: Рахимов, Саидмухаммадхон н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Хучанд, 2010

Рамзи ихтисос: 13.00.01

15. Мавзӯ: Изобразительная и орнаментальная системы в вышивке и художественных тканях Таджикистана XIX-XX вв.

Муалифи кори илмӣ: Юнусова, Нелли Зикирьевна н.и.с.

Ҷои ҳимоя: Душанбе, 1974

Рамзи ихтисос: 17.00.04

Манбаи маълумоти «ЕГИСУ НИОКР»-и Федератсияи Россия

16. Мавзӯ: Духовно-нравственное воспитание старших школьников на кружковых занятиях по русской этнографической вышивке

Муалифи кори илмӣ: Малахова Татьяна Петровна н.и.п.

Ҷои ҳимоя: Омск, 2010

Рамзи ихтисос: 13.00.02